

## 11195 - Зино кардааст, вичдонаш ўро азоб медиҳад ва меҳоҳад, ки аз ҷанин ҳалос шавад

### савол

Ман мусулмони безан мебошам. Дар Амрико зиндагонӣ мекунам. Ман бо як зан як чанд маротиба зино кардаам. Ҳоло ў ҳомиладор аст. Ман меҳоҳам бидонам, ки оё барои ҳалли мушкилӣ метавонам бо ў издивоҷ кунам, (яъне шармандагиву беобрӯиро бипӯшонам), то навзод падар пайдо кунад ва номи ўро бигирад. Дар воқеъ, мутаассифона ман исқоти ҳамлро бартар медонам ва меҳоҳам ўро ба ин кор қонеъ созам. Аммо намедонам, ки ин куштори шахс ҳисобида мешавад. Агар ин тавр бошад, ба хотири ҳамин эҳсоси гуноҳ мекунам. Ман фикр мекунам, ки ҷанин тақрибан шаш-ҳашт ҳафтина аст. Лутфан, ман дар ин бора, ҳарҷӣ зудтар ба кӯмаки шумо эҳтиёҷ дорам.

### Ҷавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Аввал: Бародари мусулмонам, бароят ба хотири имоне, ки онро дар ҳоли зино гум кардай, ҳамдардӣ баён мекунам, Аллоҳ азо ва мусибататро ба хайр гардонад.

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст:

"Зинокор, ҳангоми зино мӯъмин нест. Шаробнӯш, ҳангоми шаробнӯшӣ мӯъмин нест. Дузд, ҳангоми дуздӣ мӯъмин нест. Ғоратгаре, ки моли боарзишеро ғорат мекунад, дар ҳоле, ки мардум ба ў бо ҷашмонашон нигоҳ мекунанд, ҳангоми ғоратгарӣ мӯъмин нест". Ривояти Бухорӣ, рақами ҳадис: (2475).

Оё сухани Парвардигоратро ба ёд наовардӣ, ки дар китоби худ фармудааст:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾.

[32] [اَسْرَاءُ].

"Ба зино наздик машавед. Зино кори зишт ва бадтарин роҳ аст". (Сураи Исрө: 32).

Оё надонистӣ, ки Аллоҳ туро дар кучое, ки бошӣ, мебинад.

Ҳаргоҳ сухан гӯй, туро мешунавад.

Оё неъматҳои бузурги Аллоҳро, ки ба ту додааст, ба хотир наовардӣ? Ӯ зотест, ки агар бемор шавӣ, туро шифо мебахшад. Агар гурусна шавӣ, туро таъом медиҳад. Агар ташна шавӣ, туро об медиҳад. Ӯ туро ба бузургтарин неъмате, ки ба мардум инъом кардааст, неъмати ислом муваффақ кардааст. Оё мукофоти некӣ ҷуз некӣ аст?

Бародарам! Ба нафси худ андеша бикиун. Дар мулки кӣ зиндагонӣ менамоӣ? Аз ризқи кӣ меҳӯрӣ? Бо амри кӣ зиндагонӣ менамоӣ?

Оё мулки Аллоҳ нест? Оё ризқи Аллоҳ нест? Оё амри Аллоҳ нест? Пас чӣ гуна Аллоҳро нофармонӣ мекунӣ?

Шояд ҳадиси бузург (ҳадиси меъроҷ)-ро фаромӯш кардай, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ӯ бод) фармудааст:

" ... Пас рафтем, то ин ки ба монанди танӯре расидем. Гумон мекунам, ки фармуд: Ногоҳ дидем, ки дар он суханони нофаҳмо ва овозҳое аст. Ба он нигоҳ кардем, ки мардону занони бараҳна дар дохили он буданд. Аз зери онҳо шӯълаи оташ меомад. Ҳаргоҳ ба онҳо он шӯълаи оташ мерасид, доду фарёд мезаданд. Ба онҳо гуфтам: Инҳо киҳоянд? Ба ман гуфтанд: Бирав, бирав ... Ба онҳо гуфтам: Ман дар ин шаб чизҳои тааҷҷубоварро дидам. Ман он чи дидам, чӣ буд? Ба ман гуфтанд: Ба ту хабар медиҳем ... Аммо мардону занони бараҳнае, ки дар биное ба монанди танӯр қарор доштанд, онон занону мардони зинокоранд". Бухорӣ ин ҳадисро дар боби гуноҳи зинокорон, таҳти рақами (7047) ривоят кардааст.

Эй бародарам! Пеш аз ин, ки ба ту марғ биёяд, бояд бо тезӣ тавбаи насуҳ намоӣ. Дари тавба то баромадани офтоб аз ҷониби мағриб ё то расидани руҳ ба ҳалқ,

кушода аст. Аллоҳ ба тавбай бандай худ шод мешавад ва бадиҳояшро ба некиҳо табдил медиҳад.

Аллоҳ таъоло фармудааст:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْتُنَّ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يُلْقَى). أَنَّا مَا ، يُضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدَّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَثُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا).

71-68 الفرقان:

"Ва онон, ки бо Аллоҳ маъбуди дигареро намепарастанд ва нафсеро, ки Аллоҳ күштанашро ҳаром кардааст, ба ғайри ҳақ намекушанд ва зино намекунанд. Ва ҳар кас ин корро бикунад, уқубати гуноҳи худро мебинад. Азоб барои ў дар рӯзи қиёмат дучанд карда мешавад ва хору зор ва ҷовидон дар он мемонад, ғайри он касе, ки тавба кунад ва имон оварад ва корҳои шоиста кунад. Пас онҳоянд, ки Аллоҳ бадиҳояшонро ба некиҳо табдил медиҳад ва Аллоҳ омурзандай меҳрубон аст. Ва ҳар кас тавба намояд ва кори шоиста кунад, ба дурустӣ ки ў ба сӯи Аллоҳ боз мегардад". (Сураи Фурқон: 68-71).

Дуввум: Аммо дар мавриди суханат "Оё бар ман воҷиб аст, ки бо ў издивоҷ кунам?"

Ин масъала: (Издивоҷи марди зинокор бо зане, ки зино кардааст).

Ҷавоб: Бо он зан издивоҷ карданаш ҷоиз нест. Инчунин барои он зан ҷоиз нест, ки бо он мард издивоҷ кунад, то он даме, ки васфи зино аз ҳар яки онон бардошта шавад. Ин васф фақат бо тавба бардошта мешавад.

Бароят ҷоиз нест, ки бо ў издивоҷ кунӣ, гарчанде ки ў яҳудӣ ё насронӣ бошад, зоро ў зинокор аст. Агар ў мусулмон бошад, дар ин ҳолат ҳам бо ў издивоҷ карданат ҷоиз нест, зоро ў зинокор аст. Барои ў ҷоиз нест, ки туро шавҳар қабул кунад, зоро ту зинокор мебошӣ.

Аллоҳ таъоло мефармояд:

{الَّذِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالَّذِي لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحَرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.

[النور: 3].

"Марди зинокор چуз бо зани зинокор ё мушрик издивоч намекунад ва зани зинокорро ғайри марди зинокор ё марди мушрик ба занй намегирад. Ва ин бар мӯъминон ҳаром шудаст". (Сураи Нур: 3).

Сухани Аллоҳ таъоло: "Ва ин бар мӯъминон ҳаром шудаст".

Далел бар ҳаром будани ин издивоч аст.

Ба ҳар яке аз шумо вочиб аст, ки ба сӯи Аллоҳ тавба кунад ва ин гуноҳро тарк намояд ва аз кори фоҳишае, ки дар гузашта рӯй дода буд, пушаймон шавад ва азм намояд, ки ба сӯи он бар намегардад ва амалҳои шоистаро зиёд анҷом диҳад, шояд Аллоҳ тавбаи ӯро қабул намуда, бадиҳояшро ба некиҳо табдил медиҳад.

Аллоҳ таъоло мефармояд:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا هُنَّ أَحَدًا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْثُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ، يُضَاعِفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدَّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً رَحِيمًا ، وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَثُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.

الفرقان: 71-68

"Ва онон, ки бо Аллоҳ маъбуди дигареро намепарастанд ва нафсеро, ки Аллоҳ куштанашро ҳаром кардааст, ба ғайри ҳақ намекушанд ва зино намекунанд. Ва ҳар кас ин корро бикунад, уқубати гуноҳи худро мебинад. Азоб барои ӯ дар рӯзи қиёмат дучанд карда мешавад ва хору зор ва ҷовидон дар он мемонад, ғайри он касе, ки тавба кунад ва имон оварад ва корҳои шоиста кунад. Пас онҳоянд, ки Аллоҳ бадиҳояшонро ба некиҳо табдил медиҳад ва Аллоҳ омурзандай меҳрубон аст. Ва ҳар кас тавба намояд ва кори шоиста кунад, ба дурустӣ ки ӯ ба сӯи Аллоҳ боз мегардад". (Сураи Фурқон: 68-71).

Агар хоҳӣ, ки бо ўиздивоҷ кунӣ, бояд он зан пеш аз бастани ақди никоҳ як маротиба ҳайз шуда, аз он пок шавад. Агар маълум шавад, ки ўзомиладор аст, бо ўиздивоҷ кардан ҷоиз нест, то он даме, ки таваллуд кунад, мувофиқи ҳадиси паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ўз бод), ки дар он мардро манъ кард, ки оби худро ба қиштзори дигаре бирезад. Поёни сухан.

Фатвои Кумитаи доимӣ дар "Маҷаллату-л-буҳусу-л-исломия" (Ч/9 Саҳ/72).

Саввум: Дар мавриди суханат "То навзод падар пайдо кунад ва номи ўро бигирад". Ин масъалаи насаби валадуззино аст, ки ўз насаби киро мегирад?

Ҷавоб:

Аксари донишмандон бар ин назаранд, ки валадуззино ба марди зинокор нисбат дода намешавад. Зоро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ўз бод) фармудааст: "Фарзанд аз они рахти хоб аст ва барои марди зинокор санг аст". Муттафақун алайҳ (Бухорӣ 2053 ва Муслим, 1457). Китоби "Ал-Муғнӣ"-и Ибни Қудома (Ч/7, Саҳ/129).

Чаҳорум: Дар мавриди суханат "Ман исқоти ҳамлро бартар медонам". Ин масъалаи исқоти ҳамл мебошад ва ҳукми он тавре, ки дар гузориши ҳайати Шӯрои Олии уламо таҳти рақами/ 140, дар таърихи 20/6/1407-и ҳичрӣ омадааст, чунин аст:

1 – Исқоти ҳамл дар ҳама гуна марҳилаҳои он, магар бо сабабҳои шаръӣ ва дар доираи хеле маҳдуд ҷоиз намебошад.

2 – Агар ҳомиладорӣ дар марҳилаи аввал бошад, ки чиҳил рӯз аст ва дар исқоти ҳамл манфиати шаръӣ бошад, ё зарареро бартараф кунад, пас исқоти ҳамл ҷоиз аст. Аммо исқоти ҳамл дар ин марҳила аз тарси душворӣ дар тарбияи фарзандон, ё аз тарси нотавонӣ аз ҳарочоти зиндагӣ ва таълими онон, ё аз тарси ояндаи онон, ё ин ки зану шавҳар фикр мекунанд, ки фарзандони кофӣ доранд, исқоти ҳамл ҷоиз нест.

3 – Агар ҷанин ба хуни баста ё гӯштпора табдил ёфта бошад, исқоти ҳамл ҷоиз намебошад, магар ин ки кумитаи тибии боэътиҳод изҳор намояд, ки ҳомиладорӣ ба саломатии модар хатарнок аст, тарси он вучуд дорад, ки агар ҳомиладорӣ идома

ёбад, модар мемирад. Дар ин ҳолат, пас аз пайдо накардани тамоми дигар воситаҳои дур кардани ин хатар, исқоти ҳамл ҷоиз аст. (Яъне аввалан кӯшиш мекунад, ки бо дигар воситаҳо модарро аз ин хатар начот бидиҳад. Агар ягон воситаеро барои начоти модар пайдо накунад, ба ғайри исқоти ҳамл, дар ин ҳолат исқоти ҳамл ҷоиз аст).

Пас аз марҳилаи саввум ва пас аз ба итном расидани чаҳор моҳи ҳомиладорӣ, исқоти ҳамл ҷоиз нест, магар ин ки гурӯҳе аз пизишкони мутахассиси боэътиимод қарор кунанд, ки боқӣ мондани ҷанин дар батни модараш, сабаби марги модар мешавад, ин пас аз пайдо накардани тамоми воситаҳои зинда нигоҳ доштани ҷанин аст. (Яъне аввалан кӯшиш мекунад, ки бо дигар воситаҳо ҷанинро зинда нигаҳ бидорад). Исқоти ҳамл бо ин шартҳо ба хотири дурӣ аз бузургтарини яке аз ин ду заرارҳо ва барои ба даст овардани бузургтарини яке аз ин ду манфиатҳо иҷозат дода шудааст. Поёни сухан.

Иқтибос аз "Ал-Фатово-л-Ҷомиъа" (Ч/З, Саҳ/1055).

Аз Аллоҳ саломатӣ ва офииятро мепурсем ва аз ӯ меҳоҳем, ки тавбаи моро бипазирад.

Дуруди Аллоҳ ба паёмбарамон Муҳаммад бод.